

## **ХУЛОСАИ**

**шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди**

**Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ  
барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи  
ихтисоси 6D020500-Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ)**

**Парвандаи аттестаціонии №\_\_\_\_\_**

**Қарори шурои диссертационӣ аз 18.09.2024, №32**

Барои сазовор доистани Ахмедҷонова Мушараф Абдурасоловна, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500-Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ).

Диссертасияи Ахмедҷонова Мушараф Абдурасоловна дар мавзуи “Вижагиҳои соҳторию маънои «Фарҳанги тоҷикӣ-русиӣ»-и А.В. Старчевский” барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500-Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ) дар рӯзи 09.07.2024 (суратмаҷлиси №27) аз ҷониби шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Абуабдуллоҳи Рӯдакии АМИТ (734025, ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 21) ба ҳимоя иҷозат дода шудааст.

Довталаби дараҷаи илмӣ Ахмедҷонова Мушараф Абдурасоловна 21-уми майи соли 1986 дар Ҷумҳурии Тоҷикистон таваллуд шудааст. Соли 2008 факултети филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуровро бо ихтисоси журналист-омӯзгор хатм намуд. Солҳои 2015–2017 аз рӯйи ихтисоси забон ва адабиёти тоҷик муҳассили магистратура ва солҳои 2018–2021 докторант докторантурои (PhD) Донишгоҳи мазкур буд. Ғаъзалияти кории худро аз соли 2013 дар гимназияи «Кавсар» ба сифати котиба-хӯҷҷатнигор оғоз намудааст. Аз соли 2014 то соли 2019 дар шӯъбаи идоракуни сифати таҳсилоти раёсати МДТ-и «ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» ҳамчун сарнозири шӯъба ифои вазифа дошт. Аз соли 2019 то имрӯз муаллими кафедраи назария ва методикаи таълими забони модарии факултети таҳсилоти ибтидой ва педагогикаи маҳсуси МДТ-и «ДДХ ба номи академик Бобоҷон Ғафуров» мебошад.

Диссертасияи Ахмедҷонова Мушараф Абдурасоловна дар мавзуи “Вижагиҳои соҳторию маънои «Фарҳанги тоҷикӣ-русиӣ»-и А.В. Старчевский” дар кафедраи забони тоҷикии “МДТ-и ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров” иҷро шудааст.

**Роҳбари илмӣ – Шокириён Туғрал Сироҷзода -доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикии Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров».**

**Муқарризони расмӣ:**

**Мамадназаров Абдусалом - доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони англисӣ ва типологияи муъқисавии факултети забонҳои Осиё ва Аврупои Донишгоҳи миллии Тоҷикистон**

**Усмонова Мунаввара Холиковна** - номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забоншиносӣ ва рӯзноманигории Донишгоҳи байналмилалии забонҳои хориҷии Тоҷикистон ба номи Сотим Улуғзода

**Муассисаи пешбар:** Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ.

Мутобиқи муҳтавои тақризи мусбати муассисаи тақриздиҳанда, ки аз ҷониби раиси ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, дотсент, мудири кафедраи назария ва амалияи забоншиносии Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ Шерализода Адолат Шералий, эксперт – номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ Раҳмонов Бахтиёр Нурмаҳмадович, котиби илмии ҷаласа – номзади илмҳои филологӣ, и.в. дотсенти кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДОТ ба номи Садриддин Айнӣ Юсупов Шоҳин Раҳимбердиевич ва бо имзову муҳри ректори муассиса, доктори илмҳои таърих, профессор Ибодулло зода А.И. пешниҳод шудааст, диссертатсияи Ахмедҷонова Мушараф Абдурасуловна дар мавзуи “Вижагиҳои соҳторию маънои «Фарҳанги тоҷикӣ-руسӣ»-и А.В. Старчевский” таҳқиқоти илмии баанҷомрасида ва ба талаботи бандҳои 31-33-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ, ки бо қарори Ҳукумати Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, мувофиқ буда, муаллифи он барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500-Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ) сазовор мебошад.

Муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар бо дарназардошти муқаррароти бандҳои 67-70 ва 74-75-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ», ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30-юми июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, интиҳоб ва таъин гардидаанд. Интиҳоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки муқарризони расмӣ ва омӯзгорони муассисаи пешбар мутахассисони бевоситаи соҳаи забоншиносӣ буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок менамоянд ва дар ин самт асару мақолаҳо таълиф кардаанд, ки мазмуну муҳтавои онҳо ба мавзуи диссертатсияи мазкур иртибот дорад.

Довталаби дараҷаи илмӣ вобаста ба мавзуи диссертатсия 9 мақолаи илмӣ ҷоп намудааст, ки аз он 3 мақола дар маҷаллаҳои тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 6 мақола дар маҷаллаву маҷмуаҳои дигари илмӣ ба нашр расидаанд. Мазмуну муҳтавои пажуҳиши мазкур дар конференсияҳои илмӣ низбаён шудаанд.

**I. Таълифоти муаллиф дар маҷаллаҳои илмии тақризшавандай Комиссияи олии аттестацонии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон:**

[1-М] Шокиров Т.С., Ахмедҷонова М. А. Фарҳангнигории тарҷумавӣ ва вижагиҳои он / Т. С. Шокиров, М. А. Ахмедҷонова // Паёми Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ. – Душанбе, 2019. - № 6 (83). – С. 67-73. ISSN 2219-5408

**[2-М]** Ахмедчонова М. А. Сухане чанд дар бораи фаъолияти лексикографии А. В. Старчевский / М. А. Ахмедчонова // Ахбори ДДХБСТ. Силсилаи илмҳои гуманитарӣ. – Хуҷанд, 2021. - №3 (88). – С. 84-92 ISSN 2413-2004

**[3-М]** Ахмедчонова М. А. Вожаҳои ифодагари номҳои маъмуриву ҳарбӣ дар фарҳанги «Ҳамсафари намояндаи рус дар Осиёи Миёна»-и А. В. Старчевский / М. А. Ахмедчонова // Гузоришҳои Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон. Шуъбаи илмҳои ҷомеашиносӣ. – Душанбе: Дониш, 2022. - № 4 (020) – С. 275-280. ISSN 2076-2569

## **II. Мақолаҳо дар дигар маҷаллаю маҷмуаҳои илми:**

**[4-М]** Ахмедчонова М. А. «Ҳамсафари одами рус дар Осиёи Миёна»-и Старчевский ва фарогирии луғавии он / М. А. Ахмедчонова // Паёми Донишкада. Маводи Конференсияи илмӣ-амалии апрелии донишҷӯён, магистрантон ва омӯзгорон дар мавзуи «Инсон. Ҷамъият. Табиат. Илм», 30 апрели соли 2019 дар Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ш. Панҷакент, 2018. – С. 63-66.

**[5-М]** Ахмедчонова М. А. Мавқei луғатҳои тарҷумавӣ дар ташаккули лексикаи забонҳо / М. А. Ахмедчонова // Маводи Конференсияи илмию амалии ҳайати омӯзгорону профессорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар мавзуи «Масъалаҳои мубрами забон ва адабиёти Шарқ»- Душанбе: ДДЗТ ба номи С.У., 2019. – С. 174-187.

**[6-М]** Ахмедчонова М. А. Тарҷумаи ибора дар нахустнугати дузабонаи тоҷикӣ – русии асри XIX / М. А. Ахмедчонова // Маводи конференсияи илмӣ-амалий таҳти унвони «Ҳусусиятҳои татбиқи имлои нави забони тоҷикӣ дар синфҳои ибтидой» бахшида ба таҷлили 70-солагии Аълоҷии маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, номзади илмҳои филологӣ, дотсент Каримова Моҳинисо Абдуқаюмовна – Хуҷанд: Меъроҷ, 2019. – С. 308-313.

**[7-М]** Ахмедчонова М. А. Фарҳангнигорӣ ва рушди он / М. А. Ахмедчонова // Забон ва рукни он. Маводи конференсияи илмию амалии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, бахшида ба 30-солагии истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи байналмилалии забони модарӣ. – Хуҷанд: Дабир, 2020. – С. 17-27.

**[8-М]** Ахмедчонова М. А. Старчевский А. В. – фарҳангнигор / М. А. Ахмедчонова // Забон – меҳвари дониш (Маҷмуаи мақолаҳо бахшида ба 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи байналмилалии забони модарӣ). – Хуҷанд: Дабир, 2021. – С. 40-46.

**[9-М]** Ахмедчонова М. А. Вожаҳои ифодагари номи касбу кор ва маҳсулоти онҳо дар «Фарҳанги тоҷикӣ-руسӣ»-и Старчевский А. В. / М. А. Ахмедчонова // Забон дорӣ, ҷаҳон дорӣ (Маводи конференсияи илмию амалии «Саҳми Пешвои миллат дар тақвияти мақоми забони тоҷикӣ дар арсаи байналмилалӣ» бахшида ба Рӯзи забони модарӣ, 35-солагии Истиқлоли давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 30-солагии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ва 70-солагии профессори кафедраи забони тоҷикии ДДХБСТ, Корманди шоистаи Тоҷикистон Шокириён Туғрал Сироҷзода). – Ношир, 2023. – С. 88-86.

**Ба автореферати диссертатсия аз чониби шахсони зерин тақризҳо навишта шуда, ба шурои диссертатсионӣ ворид гардидаанд:**

1. **Тақризи** ба автореферати диссертатсия навиштаи доктори илмҳои филологӣ, профессори кафедраи забони тоҷикӣ ва ҳуҷҷатнигории Академияи идоракуни давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Раҳмонова Н. Ш. мусбат буда, дар он чунин эродҳо зикр шудааст:

-на ҳамаи мисолҳо бо ранги сиёҳи баланд нишон дода шудаанд (с.16, 20, 22);

-дар бархе аз мисолҳои матни фишурда, тарҷумаи забони русиаш оварда нашудааст (с. 18, 23, 24).

2. **Тақризи** ба автореферати диссертатсия навиштаи номзади илмҳои филологӣ, сардори шӯбайи номгузорӣ ва танзими истилоҳоти Кумитаи забон ва истилоҳоти назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Зулфониён Р.Р. мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

-аломатҳои китобат дар баъзе мавридҳо дуруст риоя нагардидаанд [саҳ. 4, 19, 20, 25 ва ғ.];

-норасоиҳои таҳририву имлой ба назар расиданд [саҳ. 9, 14, 24, ва ғ.];

-имлои баъзе вожаҳо (хевагӣ (саҳ. 14), хивинӣский (саҳ. 16)) яксон мешуд, бехтар буд.

3. **Тақризи** ба автореферат навиштаи номзади илми филология, дотсенти кафедраи забони тоҷикӣ ва русии Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар ш. Ҳучанд Ҷалолова Ф.А. мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

-дар нишон додани ному насаби муаллифон принсипи ягона дида намешавад;

-дар гунаи тоҷикии автореферат баъзан ғалатҳои имлоиву китобат роҳ ёфтаанд (с.10, 13,15).

4. **Тақризи** ба автореферати диссертатсия навиштаи номзади илмҳои филологӣ, дотсенти кафедраи забони тоҷикии МДТ «Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино» Калонова М.Ҕ. мусбат буда, дар он чунин эродҳо қайд шудаанд:

-мисолҳо бо як намуди кавс нишон дода шаванд, бехтар буд (с.12, 16);

-дар автореферат баъзе норасоии имлоиву китобатӣ ва техникий ба назар расид (с. 4,11,16).

Муқарризони расмӣ ва ғайрирасмӣ дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсони диссертатсия ва автореферати он (тоҷикӣ ва русӣ) аҳаммияти ҷанбаҳои назарию амалӣ ва навоварии кор, инчунин, дастовардҳои илмии муаллифи диссертатсијро таъкид карда, онро барои дарёғти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500-Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ) сазовор донистанд.

**Шурои диссертационӣ қайд менамояд, ки довталаби дараҷаи илмӣ дар асоси таҳқиқоти илмӣ чунин масъалаҳоро муқаррар намудааст:**

- фарҳанги мавриди таҳқиқ бори аввал ба таври расмӣ ва кори диссертационӣ муаррифӣ карда шудааст;
- вижагиҳои лексикографии асар аз диdi имрӯz ва муқоиса бо таносуби фарҳангнигории замони асар таҳлил карда шудааст;
- хусусиятҳои соҳторию маъноии моддаҳои луғавии асар мавриди таҳқиқи маҷмуавӣ қарор дода шудааст;
- вижагиҳои очерки грамматикии фарҳанг оид ба забони тоҷикӣ вобаста ба забони муосири тоҷикӣ таҳқиқ карда шудааст;
- дар диссертатсия ба таври муфассал оид ба ҷанбаҳои макросоҳториву микросоҳтории асар маълумоти навин манзур гардидааст;
- моддаҳои луғавии асар аз лиҳози мансубияташон ба соҳаву замон тасниф шудаанд;
- қалимаву истилоҳоти фарҳанг аз лиҳози доираи истеъмолашон интихоб ва таҳлил карда шудаанд;
- вожаҳои фарҳанг аз ҷиҳати дараҷаи истифодаашон тасниф ва баррасӣ шудаанд;
- мақоми забони тоҷикӣ дар байни забонҳои, дигари фарогири луғатҳои мураттиб муайян карда шудааст;
- саҳми А. В. Старчевский дар рушди фарҳангнигории тарҷумавии русӣ ва тоҷикӣ нишон дода шудааст;
- ҷойгоҳи фарҳанги мавриди назар дар рушди фарҳангнигории тоҷикӣ муайян карда шудааст.

**Асосҳои назарии таҳқиқ дар он нукта ҳулоса шудааст**, ки довталаби дараҷаи илмӣ бо истифода аз назару ақидаҳои илмии муҳаққиқон мавзуи таҳқиқро дар заминаи меъёрҳои маъмулии шинохт ва равишҳои анъанавии илмӣ мавриди пажуҳиш қарор додааст.

**Дар иртибот ба масъалаҳои диссертатсия аз чунин усулҳои гуногуни забоншиносӣ самаранок истифода шудааст:** Зимни таҳқиқ, асосан методи тасвирий ба кор рафтааст. Ҳамчунин, дар мавридҳои зарурӣ усулҳои умумиилмии мушоҳида, шарҳдиҳӣ, таҳлили вожагонӣ-маънӣ, соҳторӣ, муқоисавӣ-таъриҳӣ ва гоҳе усули оморӣ ба таври диахрониву синхронӣ мавриди истифода қарор гирифтаанд.

**Асосҳои назарӣ ва амалии омӯзиши мавзуъро таълифоти таҳқиқоти забоншиносон ва донишмандони ватаниву хориҷӣ андешаҳои О. С. Ахманова, Ю. Д. Апресян, А. А. Потебня, В. В. Виноградов, В. В. Бартолд, Е. Э. Бертелс, С. И. Баевский, В. П. Берков, В. Г. Гак, И. Р. Галперин, С. И. Ожегов, Н. М. Шанский, Л. С. Пейсиков, Ю. А. Рубинчик, Д. С. Лотте, А. А. Реформатский, И. М. Оранский, В. С. Растворгueva, Д. И. Эделман, В. Капранов, М. Шакурӣ, Ш. Рустамов, М. Н. Қосимова, Д. Саймиддинов, С. Назарзода, С. Сулаймонов, Д. Ҳочаев, Я. И. Калонтаров, М. Султон, А. Ҳасанзода, Т. Вахҳобов, Т. Шокиров, О. Қосимов, Ф. Шарифзода, Ҳ. Рауфов, С. Раҳматуллозода, А. Воҳидов, Ш. Исматуллозода, П. Нуров, М. Олимҷонов ва дигарон истифода шудааст.**

**Муайян карда шудааст, ки ҳанӯз дар асри XIX забони тоҷикӣ дар доираҳои гуногуни чомеаи империяи Россия мақоми маҳсус дошта, дар таркиби луғавии тамоми забонҳои туркӣ вожаву ибораҳои тоҷикӣ фаровон истифода мешудаанд, ки фарҳанги мазкур далели ин иддаост. Дар фарҳанги мавриди таҳқик мухимтарин вожаву истилоҳоти садаи XIX ҷой дода шудааст ва соҳиби диссертатсия онҳоро аз лиҳози соҳтор (сода, сохта, мураккаб, таркибӣ) ва маъно баррасӣ намуда, роҷеъ ба соҳтори фарҳанг низ андешаҳои ҷолиб иброз намудааст.**

**Аҳаммияти амалии натиҷаҳои таҳқиқоти бадастовардаи довталаб бо он тасдиқ карда мешавад,** ки маводи фарҳанг ва дастовардҳои муҳаққиқ метавонад дар омӯзиши масъалаҳои фарҳангшиносӣ, вожашиносӣ ва решашиносӣ ҳадафманд мавриди истифода қарор гирад, зеро фарҳанги тарҷумавӣ вазифаву аҳаммияти зиёд дошта, барои ошноии хонанда бо забони дигар ва таркиби луғавии он муфид аст. Он метавонад барои сайёҳону мусоғирон омӯзандагони забон кумаки назарию амалӣ расонад, зеро дар бахши аввали китоб очерки муҳтасари грамматикаи забони тоҷикӣ низ мавҷуд аст, ки хонандаро раҳнамоӣ мекунад. Фарҳанги мазкур, бавижга барои ошнӣ бо таркиби луғавии забонҳои тоҷикӣ ва русӣ дар асри XIX муфид мебошад, чунки дар луғат шумораи зиёди қалимаҳое шомиланд, ки дар сарҷашмаҳои дигар ба назар намерасанд, ё ба маънои дигар тафсиру тарҷума шудаанд. Маводи рисолаи мазкурро ба ҷуз забоншиносон, инчунин, коршиносони таъриҳ, ҷуғрофия, сиёсатшиносӣ, иҷтимоъшиносӣ, роҳбаладони сафарҳо дар фаъолияти кории худ ҳамчун дастури соҳавӣ мавриди корбарӣ қарор дода метавонанд, зеро вожаву истилоҳоти самтҳои мазкур ҳаматарафа таҳлил шудаанд. Ҳамчунин, устодони риштai забоншиносии муассисаҳои таҳқиқотӣ ва таълимӣ метавонанд хулосаҳои пажуҳишро мавриди истифодаи худ қарор диханд.

**Баррасии эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқ нишон доданд,** ки он пеш аз ҳама, дар таҳлили бунёди таркиби луғавии асар, гурӯҳҳои маънӣ, воҳидҳои луғавии соҳавӣ, муқаррарсозии вижагиҳои онҳо аз лиҳози пайдоиш ва истилоҳшавӣ, инчунин, дар истифодаи усулҳои пешқадами забоншиносии муосир зоҳир мегардад. Ба ҳамин асос, баҳри пажуҳиши ҳусусиятҳои лингвистии истилоҳоти соҳаҳои фароғири фарҳанг, таҳқиқот, асосан, тасвирию муқоисавӣ сурат гирифта, андешаҳои назарию хулосавӣ бар мабнои натиҷагириӣ ва татбиқи воқеии онҳо метавонад зимни таълими забони тоҷикӣ дар курси аввали ихтиносҳои филологӣ ва ғайрифилологӣ ба роҳ монда шавад.

**Фояҳо дар заминаи сарҷашмаҳои муътамади илмӣ асос ёфта,** бо таҳлилу таҳқиқи мисолҳои мушахҳаси фарҳанг рӯйи кор омаданд.

**Саҳми шаҳсии довталаби дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот** Саҳми шаҳсии муҳаққиқ аз муайян намудани ҳадаф ва асосноксозии вазифаҳои таҳқиқ иборат буда, дар ҷамъоварии маводи зарурӣ, коркарди он, тасвиби натиҷаҳо, омода намудани мақолаҳо ва маърузаҳои илмӣ доир ба мавзуи пажуҳиш зоҳир мегардад. Таҳқиқи мазкур натиҷаи ҷустуҷӯ ва заҳмати зиёда аз шашсолаи муаллиф буда, дар шакли диссертатсияи мукаммал ба анҷом расидааст. Муаллиф аз ҷумлаи нахустин муҳаққиқони фарҳанги мазкур буда, онро бори аввал дар забоншиносии тоҷикӣ мавриди таҳлили диссертационӣ қарор додааст. Дар заминаи муқоисаву муқобалаи таркиби луғавии ин асар бо

фарҳангҳои дигар, ки дар давраҳои гуногуни рушди забони тоҷикӣ таҳия гардидаанд, инкишоф ва тағйироти таркиби луғавии забони тоҷикӣ ва вижагиҳои онҳо нишон дода шудааст.

Пажуҳишгар натиҷаҳои омӯзишашро бо мақолаҳову гузоришҳо манзури аҳли илм ва коршиносон намуда, кӯшидааст асари мавриди таҳқиқаш ҳар чи бештар интишор ёбад.

Дар ҷаласаи шурои диссертационии 6D. КОА-067-и назди Институти забон ва адабиёти ба номи Рӯдакии АМИТ аз 18-уми сентябри соли 2024 дар бораи сазовор донистани Ахмедҷонова Мушараф Абдурасуловна ба дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD) – доктор аз рӯйи ихтисоси 6D020500-Филология (6D020502 – Забони тоҷикӣ) қарор қабул карда шуд.

Ҳангоми гузаронидани овоздиҳии пинҳонӣ аз 16 нафар аъзои шурои диссертационӣ, ки бо фармоиши Комиссияи олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 декабря 2022, № 307/шд ба ҳайати шурои ворид шудаанд, 12 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 5 нафар доктори илм аз рӯйи ихтисоси диссертатсияи баррасишаванда мебошанд.

Аз 12 нафар аъзои шурои диссертационии дар ҷаласа иштирокдошта овоз доданд: тарафдор – 12 нафар, муқобил – нест, бюллетенҳои беэътибор – нест.

**Раиси шурои диссертационӣ,  
доктори илмҳои филологӣ, профессор**

**Котиби илмии шурои диссертационӣ,  
номзади илмҳои филологӣ**

**18. 09. 2024**



**Шарифзода Ф.Х.**

**Мухамедходжаева Р.А.**